

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 03.10.2019 №176

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2055/1-916	МД Маркази тиббии ДипЦТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ, техника ва мебел	Номгуӣ	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2056/1-917	Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода	227-66-60	Хариди электронӣ	Кати хоб	Адад	75	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2060/1-918	Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, қолин, молҳои техникӣ	Номгуӣ	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2061/1-919	Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Қоғази сафед	Баста	1000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2057/2-680	Муассисаи давлатии Қўдакистони №8 н. И. Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2058/9-327	Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Равғанҳои молданиӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2059/9-328	Беморхонаи клиникаи сироятии кўдакони ш. Душанбе	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	53	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
446/12-26	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Нақлиёти санитарӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
443/11-36	Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва компютер	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

447/12-27	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Дастгоҳи рентгенӣ	Маҷмӯъ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
448/17-202	Муассисаи давлатии “Телевизиони Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Бензин	Литр	4517	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намоёндогони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							